

**УДК 930  
ББК 63.3 (5 Тоҷ)**

**ЧУНБИШИ ҶАДИДИЯ ВА  
ХОДИМОНИ ОН АЗ НИГОХИ  
ЧАЛОЛ ИКРОМӢ**

**Гаффоров Нӯъмонҷон Усмонҷонович,**  
д.и.т, профессор кафедраи таърихи ҳалқи  
тоҷики ДДҲБСТ (Тоҷикистон, Хуҷанд)

**ДЖАДИДСКОЕ ДВИЖЕНИЕ  
И ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛИ С  
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ДЖАЛОЛА  
ИКРОМИ**

**Гафаров Нумонҷон Усмонҷонович,**  
д.и.н, профессор кафедры истории  
таджикского народа ТГУПБП  
(Таджикистан, Ҳуджанд)

**JADIDISM MOVEMENT AND ITS  
REPRESENTATIVES FROM THE  
POINT OF VIEW OF DZHALOL  
IKROMI**

**Gafarov Numonjon Usmonjonovich,**  
Dr. of History, Professor of the Department of  
the History of the Tajik People under TSULBP  
(Tajikistan, Khujand)  
E-MAIL: numonjon\_g@mail.ru

**Калидвозжаҳо:** Ҷунбиии ҷадидия, Ҷалол Икромӣ, Бухоро, Садриддин Айнӣ, мактаби Мунзим, Фитрат, маорифпарварӣ, пантуркизм.

Дар мақола ҳаракати ҷадидия ва ҳодимону ҷонибдорони он аз диди Нависандай Ҳалқии Тоҷикистон Ҷалол Икромӣ таҳлилу баррасӣ гардидааст. Муаллиф дар такя ба хотироту ёддошти ин адаби номвари тоҷик ба баъзе паҳлӯҳои таърихи неҳзати ҷадидия рӯшани меандозад. Таъқид мешиавад, ки андешаю навиштаҳои адаби таърихнигор ҆. Икромӣ дар шинохти ҷадидони тоҷик - Абдурауфи Фитрат, Садриддин Айнӣ, Абдулвоҳиди Мунзим, Абдуқодир Муҳиддинов, Файзулло Ҳоҷаев, Усмон Ҳоҷаев, Аҳмадҷони Ҳамдӣ, бародарон Муқаммил ва Мазҳар Бурҳоновҳо, Мирзо Изатулло, Исмоил Садрӣ ва дигарон, нақши онҳо дар роҳи босаводу бомаърифат кардани мардум, таъсиси макотиби усули савтия, тарғиби бунёди ҷомеаи нав, ҳамчунинин ҷиҳатҳои манғии фаъолияти ин муниавварғирирону таҷаддудҳоҳони ибтидои асри XX, хоса ба пантуркизм гаравидани бархе аз онҳо манбаи боэътиномод маҳсуб меёбанд.

**Ключевые слова:** джадидское движение, Джалол Икроми, Бухара, Садриддин Айни, школа Мунзима, Фитрат, просветительство, пантюркизм

Дан анализ джадидского движения и деятельности его представителей с точки зрения народного писателя Таджикистана Джалола Икроми. На основе воспоминаний выдающегося таджикского литератора проливается свет на некоторые стороны истории джадидизма. Подчеркивается, что мнение и произведения историка-прозаика Дж. Икроми являются ценным источником в познании таджикских джадидов: Абдурауфа Фитрата, Садриддина Айни, Абдулвоҳида Мунзима, Абдуқадыра Муҳиддинова, Файзулло Ҳоджаева, Усмана Ҳоджаева, Аҳмадҷона Ҳамди, братьев Муқаммила и Мазҳара Бурҳановых, Мирзо Изатулло, Исмаила Садри и других, их роли в обучении народа грамоте, открытии новометодных школ, пропаганде создания нового общества, а также в раскрытии негативных сторон деятельности просветителей начала XX века, особенно склонность некоторых из них к пантюркизму.

---

**Key words:** *Jadidism movement, Dzhalol Ikromi, Bukhara, Sadriddin Aini, Munzim's school, Fitrat, enlightenment, panturkism*

In the article *Jadidism movement and its representatives* are analyzed from the point of view of the national writer of Tajikistan Dzhalol Ikromi. On the basis of reminiscences and memoirs of this outstanding Tajik man-of-letters the author of the article sheds light on some aspects of the history of Jadidism. It is emphasized that the ideas and works of prose writer D. Ikromi with his inclination into history are a valuable and reliable source in the cognition of the Tajik jadids, such as, Abdurauf Fitrat, Sadriddin Aini, Abdulvokhid Munzim, Abdukadyr Mukhiddinov, Fayzullo Hojayev, Usmon Hojayev, Akhmadjon Hamdi, brothers Mukammil and Mazkhar Burkhanovs, Mirzo Izatullo, Ismoil Sadri and others, their role in tuition of the people to literary, opening of new methodical schools, propaganda of a creation of new society and also in disclosure of negative sides of the activity of these educators at the beginning of the XX century, especially the adherence of some of them towards panturkizm – all these moments are elucidated in the article.

Ҳаёту омол, эҷодиёт ва зиндагиномаи адиби маъруфи даврони шӯравӣ, Нависандай Ҳалқии Тоҷикистон Ҷалол Икромӣ (1909-1993) намунаи рушди адабиёту фарҳанги тоҷик дар садаи бист буда, ба бисёр паҳлӯҳои таърихи пурпечутоби мо рӯшанӣ меандозанд. Ҷ. Икромӣ дар асарҳои хотиротӣ ва ёддоштии хеш, аз қабили «Устоди ман, мактаби ман, худи ман» (1970), «Садриддин Айнӣ ва Бухоро» (1988), «Он ҷӣ аз сар гузашт» (1992) ва ғайра перомуни ҳаракати чадидия ва ходимону ҷонидорони он ибрози назар кардааст, ки дар шинохти чадидони тоҷик ба аҳамияти қалон моликанд.

Ҷалол Икромӣ ҳарчанд дар ҷунбии чадидия ширкат наварзидааст, вале айёми қӯдакии ў бо ин ҳаракати фароҳдомани оғози садаи бист пайвандии ногусастаний дорад. Ҷ. Икромӣ таълими ибтидоиро қисман дар мактаби усули чадидӣ гирифтааст, ки бунёдгузораш худи падараш қозии тумани Қароқӯл Киромиддинмаҳсуми Судур маҳсуб ёфта, дар таъсиси ин мактаб устод С. Айнӣ саҳмгузор будааст. Адабиётшинос Ҳудойназар Асозода менависад, ки «тақдири Икромӣ аз солҳои қӯдакӣ, аз он вақтҳое, ки дар мактаби усули чадид аз китоби дарсии «Таҳзиб-ус-сибён» дарс меҳонд, бо шахсияти Айнӣ, бо фаъолияти маорифпарварӣ ва адабии ин марди бузург саҳт вобастагӣ пайдо карда буд. Икромӣ ҳудро аз 7-8 солагӣ шогирди Айнӣ медонад» (3, 364).

Дар бораи ин мактаби таҳсилнамудаи Ҷ. Икромӣ устод С. Айнӣ дар навиштаҳои хеш ишора намудааст. Ҷунончи, дар «Таърихи инқилоби фикрӣ дар Бухоро» (1918) омадааст: «Имсол (соли 1914 – Н.Ф.) баста шудани макотиб баста шудани соли 1328 (1910 – Н.Ф.) набуд, балки дар Бухоро хеле тараққиҳоҳ ва маорифпарвар расида буд, ҳар қадомашон ба тариқи ҳусусӣ талаба меҳононданд ва ташаббусоти илмиву иҷтимоӣ мекарданд. Баъзе қузоту ҳуккими беруни Бухоро ҳам муаллими ҳусусӣ нигоҳ дошта, авлоду атфоди ҳудро меҳононданд. Аз ин ҷумла, Мир Икром Маҳдуми Судур – бародари қозӣ Мир Бурҳониддинро ба тариқи мисол нишон дода метавонем» (2, 143). Ё ҳуд дар «Таърихи инқилоби Бухоро» (1921) зикр шудааст, ки «дар Қароқӯл қозӣ Икром-маҳдум мактабе кушода, фарзандони ҳуд ва қасони дилҳоҳашро меҳононд» (1, 112).

Ҷалол Икромӣ дар мақолааш «Садриддин Айнӣ ва Бухоро» навишта буд: «Ман нағз хотир дорам, ки устод Айнӣ дар солҳои 1915-1916 ба Қароқӯл рафта, ба ҳавлии мо ҷанд рӯз меҳмон шуда, падарамро ташвиқ карда буд, ки мактаби нав, мактаби усули чадидӣ кушояд ва маро дар он мактаб ҳононад, ки зуд хату савод бароварда, аз

дигар илмҳо бохабар гардем. Падарам гуфтаи устодро қабул карда, дар Қарокӯл аввалин мактаби нави усули ҷадидӣ күшод: аз Бухоро муаллим оварда, мо ва ҷӯраҳои моро чанд моҳ хононд. Мо қариб ҳату саводнок мешудем, ки бо фармони қозикалон ва күшбегӣ мактаби моро бастанд. Дар Бухоро низ мактаби устод Айнӣ ва шариконашро бастанд» (6).

Ҷалол Икроми дар мисоли фаъолияти таҷаддуҳоҳӣ ва маорифпарварии С. Айнӣ роҷеъ ба заминаҳои пайдоиши ҷадидия дар Бухоро ибрози ақида менамояд. Ба андешаи ў дар ташаккули афкори Садриддин Айнӣ ва дигар ҷадидон саромади маорифпарварии тоҷик Аҳмади Дониш, асогузори нахзати ҷадидия дар Русия Исмоил Фаспаринский ва матбуоти даврии кишварҳои хориҷ таъсири муҳим расонданд. Ў дар ин бобат навишааст: «Устод Айнӣ меҳост, ки мардумони ватанашон – шаҳри Бухоро аз гафлат бедор шаванд, босавод гарданд ва ба роҳи ҳаёти нав қадам гузоранд. Он кас ба ин кор, яъне ба роҳи бедор намудани ҳалқ ҳанӯз аз аввалҳои асри XX, аз соли 1907 сар кард. Дар натиҷаи шиносой бо асари Аҳмади Дониш «Наводир-ул-вакоъ» ва хондани газетаҳои «Тарҷумон» (дар Богҷасарой аз тарафи Исмоилбек Фаспаринский чоп мешуд), мачаллаи «Ҳабл-ул-матин» (аз Ҳиндустон), «Чеҳранамо» ва «Парвариш» (аз Миср) ва дигар газетаву журналҳои дар Озорбайҷон ва Тотористон ба табъ расида, устод Айнӣ «аз дунё бохабар» мешавад ва ба роҳи маърифатпарварӣ қадам мегузорад» (6).

Маълум аст, ки дар фаъолияти ҷадидон ислохи равиши таълим дар макотиби анъянавӣ ва таъсиси мактабҳои усули нав мақоми муҳим қасб намуда буд. Ҷалол Икромӣ роҷеъ ба нахустин мактаби тоҷикии усули савтия дар Бухоро – мактаби Мунзим ибрози ақида намуда, қайд кардааст, ки «устод Айнӣ бо дӯston ва шариконашон Ҳомидҳоҷа, Аҳмадҷон-маҳдуми Ҳамдӣ ва Мирзо Абдувоҳиди Мунзим дар ҳавлии Мунзим аввалин мактаби усули нави ҷадидиро мекушояд. Ҳарчанд дар аввали кор аз усул ва ҷадвали дарс дуруст бохабар набуд, вале баъд бо ёрии муаллимони тотор, ки дар Бухоро мактаби нави тоторӣ күшода буданд ва бо дастуралҳои нав, ки аз Самарқанд, аз устод Шакурӣ гирифта буданд, мактабро ба роҳ монданд ва ба тарбияи ҷавонҳо кӯшиданд» (6).

Ҷалол Икромӣ перомуни мактаби ҷадидии Қарокӯл, раванди таълим ва муаллимони он матолиби ҷолиб пешкаш намудааст. Тавре ки аз ёддошти ў бармеояд, «муалими аввали он мактаб – Атоуллоҳоҷа – яке аз ҷадидони бухорӣ, хеши Файзуллоҳоҷа буд. Атоуллоҳоҷаро ба мо кӣ фиристод, равшан гуфта наметавонам, вале таҳмин дорам, ки ў бо тавсияи Садриддин Айнӣ омада буд. Зоро Айнӣ дар вакти мактаби ҷадидиро ташвиқ карданаш, гуфта буд, ки муаллим ёфта фиристоданаш ба зиммаи вай аст. Падарам пештар ба Атоуллоҳоҷа ошной ва алоқа надоштанд.

Ба ҳар ҳол Атоҳоҷа (Атоуллоҳоҷа – Н.Ф.) омада, дар меҳмонхонаи қалони як бои қароқӯй мактаб күшод. Дар он мактаб ману бародарам Нуриддинҷон, Абдураҳим ном ҷӯрай мо, ки писари мирзои падарем буд ва боз ду-се нафар ба хондан сар кардем. Атоҳоҷа бо ҳудаш дафтар, қалам, сиёҳидон ва баъзе китобҳои дар Қазон ва Когон чопшудаи бачагонаро оварда буд. Мо аз ду тараф дар сари миз менишастем ва аз рӯи нишондоди муаллим ҳарфҳоро ба дафтар менавиштем, ҷамъу тарҳ мекардем. Муаллим моро намезад, ҷанг намекард, бо суханони мuloim фаҳмонида медод ва мо шод будем, ки аз мактаби кӯҳна, аз азобу қулфати он ба осонӣ ҳалос шудем» (5, 16-17).

Дар китоби ёддоштии «Он чӣ аз сар гузашт» Ҷалол Икромӣ дар бораи симоҳои намоёни ҷадидия – Абдуррауфи Фитрат, Садриддин Айнӣ, Абдулоҳиди Мунзим, Абдуқодир Муҳиддинов, Файзулло Ҳоҷаев, Усмон Ҳоҷаев, Аҳмадҷони Ҳамдӣ,

бародарон Мукаммил ва Мазҳар Бурҳоновҳо, ҳамчунин ҷеҳраҳои то андоза ношиноси ин ҷунбиши пешқадам Атоулоҳоҷа, Усмонхон-маҳсум, Аминҷон-маҳсум, Ҳоҷӣ Гадой, Мирзо Изатулло, Абдулҳамид Орипов, Назарӣ, Исломӣ Садрӣ, Шавкат Ниёзӣ ва дигарон арзи матлаб намудааст.

Чалол Икромӣ солҳои 1922-1927 дар Дорулмуаллимини Бухоро таҳсил мекард, ки дар курсҳои охирин Абдурауф Фитрат аз адабиёт дарс медод ва аз ин рӯ ақидаи шогирд андар сифоти устод дар ҳошияи баррасии ҷадидия ҷолиби дикқатанд: «Дар синҳои боло, вакто ки мо дар бинои нави дорулмуаллимин – дар регистон меҳондем, дарси адабиётро ба мо Абдурауф Фитрат медод (солҳои 1926-1927). Ин кас яке аз муаллимҳои донотарини мо, яке аз бузургони соҳаи адабиёт буданд. Фитрат бухорӣ буда, яке аз мунавварулфирони замони худаш мебошад. Дар вақташ ба Туркия рафта ҳонда, илм гирифта ва ҷандин китобҳои ватанпарастона, дилсӯзона ва ҳалқдӯстона ба забони тоҷикӣ навишта буд... Фитрат барои боло бардоштани савияи маданий ва маорифи ҳалқи Бухоро хизматҳои шёни тақдир кардааст... Фитрат ҳам шоири ширинсухан ва мумтоз, ҳам насрнависи зӯр ва ҳам драматурги аъло буд. Асарҳои ў дар вақташ таъсир ва нуғузи қалон доштанд... Афсӯс, ки Фитрат то як дараҷа пантуркист ҳам шуд. Лекин пас аз инқилоб, пас аз фахмидани рафти ҳаёт аз ақидааш баргашт» (5, 143-145).

Чалол Икромӣ дар хотироташ Абдулвоҳиди Мунзимро аз зумраи мунаvvар-фикрон ва саркардагони ҳаракати маорифпарварӣ дар Бухоро дониста, аз чумла қайд карда буд: «Мунзим, ки барои халқаш, барои босавод карданӣ мардуми тоҷик хизматҳои бисёре кардааст, дар охири умраш хор шуд; ба ҷои ҳурмат ва тавозеъ, ба сараш қӯфтанд ва марди мӯҳтарам то ба анҷумани аввалини нависандагон зиндагӣ карда настонист, қазо кард ва ўро дӯстонаш бурда, ба ҳок супориданд. Ба гумонам на як рӯзнома, на як ҷамъомаде мардумро аз вафоти ў огоҳ накарданд... Нихоят умри ин марди ҷонғидо, ин марди ватанпараст ва дӯсти миллат ҳамин тавр ноаён гузашт ва ҷисми ў ноаён ба ҳок рафт. Бале, Мунзим ватанпараст буд, халқашро дӯст медошт ва ҳар ҷӣ ки аз дасташ меомад, барои халқаш дареф намедошт. То метонист, ҷавонхоро тарбия мекард» (5, 210-211).

Чалол Икромӣ таҷаддуҳоҳи бухорӣ Абдуқодир Муҳиддиновро нобигаи замон номида, навишта буд, ки ў «яке аз сарварони ҷадидон ва инқилобчиёни Бухоро, ҷон-фидо, марди доно, оқил ва ҳамафаҳм буд. Ҳалқашро дӯст медошт, молу ҷонашро барои тараққӣ ва пешравии миллат фидо карда буд. Омада-омада, вай аксулин-қилобчӣ шуда баромад» (5, 212). Ба Мунзиму Абдуқодир Муҳиддинов ва дигар фар-зандони сарсупурдаи миллати тоҷик ҷасонидани тамғаҳои «душмани ҳалқ» ва «аксулинқилочӣ»-ро Чалол Икромӣ дар сиёсати сталини шӯравӣ дар солҳои сиёми қарни гузашта медонад, ки дар ин бобат навиштааст:

«Аз нимаҳои солҳои 1932 гирогир ва таъқиби мардони номии мо сар шуда будаасту мани ҷавони бегам ҳеч ҳабаре надоштам, «Зинда бод Сталин!» гуфта, ҷонро дареф надошта кор мекардам. Ва ҳол он ки мабдаи ҳамаи бедодгариҳо, ин таъқибҳо ва гирогирҳо ҳамин ҳуди Сталин будааст; сиёсати ғаддорона ва золимонаи Сталин ва шариконаш будааст, ки ман бехабар будаам... Ин сиёсате буд, ки ҳалқи тоҷикро аз сарваронаш ҷудо кунанд, намонанд, ки мардуми тоҷик бо ёрӣ ва роҳбарияти ин сарваронаш пеш равад, сабзад, тараккӣ кунад ва худашро шиносад» (5, 211-212).

Навиштаву андешаҳои Ҷалол Икромӣ доир ба фаъолияти ҷадидон баяди вожгуни аморати Бухоро дар соли 1920 ва ба пантуркизм гаравидани бархе аз онҳо низ шёёни диққат аст. Ҷ. Икромӣ оид ба Ҳизби ҷавонбухориён сухан ронда,

менависад, ки он «аз намояндагони зиёй, буржуазияи майда, савдогарон, муллобачагони Бухоро иборат буд. Аксарияти чадидоне, ки ба сари ҳокимият омаданд, ё дар Туркия таҳсил карда буданд, ё дар Тотористон ва қисми ками аз онҳо дар Россия соҳиби маълумот гашта буданд. Файзулло Хочаев, Абдуқодир Муҳиддинов, Оқчурин барин касон дар Москва тарбия ёфта буданд. Шояд барои он ки аксарияти чадидон ба таъсири пантуркистон монда буданд, ҳукумати нави Бухоро забони давлатиро дарҳол забони туркӣ эълон намуд... Халқи Бухоро, ки аксарият (аз 80 фоиз бештарашон) тоҷикон буданд, хеле мушкилӣ мекашиданд. Пантуркистон бошанд, бо ҳар роҳ ба ҳалқ талқин мекарданд, ки шумо аслан турк ҳастед, фарзанди туркед, забонатон бо таъсири эрониён вайрон шуда, тоҷикӣ гаштааст... Зобитони турк пас аз ҷангӣ авали ҷаҳон ба Россия асир афтода буданд, ки аксарияти онҳо дар Ҷумҳурияти ҳалқии Бухоро ба ҳуд ҷои муносиб ёфтанд. Онҳо маориф, милитсия ва нашриётҳоро ба даст гирифтанд. Чадидон ба ин роҳ медоданд ва то метавонистанд гояи миллатчигӣ ва пантуркистиро ривоҷ медоданд» (5, 73-74).

Фаъолияти собиқ чадидон Абдуррауфи Фитрат ва Файзулло Хочаев дар солҳои нахустини шӯравӣ ва ҳангоми марзбандии миллию ҳудудӣ, ки мавҷудияти ҳалқи тоҷикро инкор мекарданд ба қавле «соҳиби ҳар дар думи ҳар ҷой надошт», хиёнат ва ғуноҳи азим ба миллати ҳеш буд. Вақте ки ин ду нафар ба пантуркизму панӯзбекизм гаравиданд, дар ҳакиқат аз маорифпарварио чадидия дур шуданд. Ин хиёнати миллий гуфтан мумкин аст, ки хиёнат ба ормонҳои олии маорифпарварио чадидия буд.

Бояд таъкид соҳт, ки дар муносибати Ҷалол Икромӣ нисбати чадидия ва ҳодимони он албатта нигоҳи сиёсӣ ва нишондодҳои ҳизбии замон эҳсос мешавад. Ӯ қайд мекунад, ки «чадидони Бухоро ҳама якранг ва яқақида набуданд. Қисми қалони онҳо ба Партияи коммунистӣ доҳил шуда, ҳокимияти советиро равнақ ва ривоҷ доданд ва ақидаашон интернатсионалистӣ буд. Як қисмашон меҳостанд, ки давлати миллии алоҳида созанд ва ҳокимијатро ба даст гирифта, ба инқилоби сотсиалистӣ монеъ шаванд. Ҳамин қабил чадидон ба ташкили босмачигарӣ ёрӣ расонданд. Ҷунончи Муҳиддин Махсум (ки раиси комиссияи «фавқулодаи атроф» буд) ва нозираи ҳарбии ҳукумати Бухоро – Абдулҳамид Орипов, ки ҳардӯяшон ҳам хиёнат карда, ба тарафи босмачиён гузашта буданд. Баъд Усмон Хочаев - президенти Ҷумҳурияти Бухоро буд ва аз Бухорои Шарқӣ гурехта, ба Афғонистон рафт. Ҳушбахтона ин хел чадидон бисёр набуданд. Боз як қисми чадидон коммунист нашуданд, лекин ба аксулиниқилоб ҳам ҳамроҳ нагаштанд. Баръакс бо ҷону дилашон тарафдори ҳокимијати шӯрӯй ва тарафдори инқилоб буданд. Ҷунончи Аҳмадҷон Махсуми Ҳамдӣ, Мунзим, Мирзоабдувоҳид, Муқаммил ва Мазҳар Бурҳоновҳо, Аминҷон Махсум Зиёддинов, Мирзо Изатулло, Порсо Хоча ва дигарон...» (5, 74).

Ҳамин гуна, ёддошту навиштаҳои адиби таърихнигор ва нависандай номвари тоҷик Ҷалол Икромӣ дар омӯхтани корномаи чадидон ва андӯхтани таҷрибаи таърихии онҳо дар роҳи босаводу бомаърифат кардани мардум, таъсиси макотиби усули савтия ва тарғиби бунёди ҷомеаи нав, ҳамҷунинин ҷиҳатҳои манғии фаъолияти ин муనавварфирону таҷаддуҳоҳони ибтидои асри XX, хоса ба пантуркизм гаравидани бархе аз онҳо манбаи боэътиҳод махсуб мейбанд.

#### **Пайнавиишт:**

1. Айнӣ С. Таърихи инқилоби Бухоро, 1921 / Таҳияи Р. Ҳошим.- Душанбе: Адиб, 1987.- 240 с.

- 
2. Айнӣ С. Таърихи инқилоби фикрӣ дар Бухоро, 1918 / Таҳияи К.С. Айнӣ // Куллиёт. Ҷилди 14.- Душанбе: Матбуот, 2005. - С. 29-259.
  3. Асозода Х. Адабиёти тоҷик дар садаи XX.- Ҷилди сеом.- Душанбе: Маориф, 1999. - 448 с.
  4. Икроми Джонон. Джалол Икрами. Неизвестные страницы.- Душанбе: Шарки Озод, 2010.- 192 с.
  5. Икромӣ Ҕ. Он чӣ аз сар гузашт (Ёддоштҳо), 1992.-Душанбе, 2009. - 328 с.
  6. Икромӣ Ҕ. Садриддин Айнӣ ва Бухоро // Ҳақиқати Ӯзбекистон.- 1988. - 24 ноябр.
  7. Икромӣ Ҕ. Устоди ман, мактаби ман, худи ман.- Душанбе: Ирфон, 1970. - 120 с.

**Reference Literature:**

1. Aini S. History of the Bukhara Revolution, 1921 / Prepared by R. Hoshim. – Dushanbe: Man-of-letters, 1987. – 240 pp.
2. Aini S. History of Mental Revolution in Bukhara, 1918 / Prepared by K. S. Aini // Complete Works. Volume 14. – Dushanbe: Printed Press, 2005. – pp. 29 – 259.
3. Asozoda H. Tajik Literature in the twentieth Century. – Volume three. – Dushanbe: Enlightenment, 1999. – 448 pp.
4. Ikromi Jonon. Dzhalol Ikrami. Unknown Pages. – Dushanbe: Freedom of the Orient, 2010. – 192 pp.
5. Ikromi D. What he Told in his Life (Memoirs), 1992. – Dushanbe, 2009. – 328 pp.
6. Ikromi D. Sadriddin Aini and Bukhara // The Truth of Uzbekistan. – 1988, November, 24.
7. Ikromi D. My Preceptor, my School, myself. – Dushanbe: Cognition, 1970. – 120 pp.